

# Китоби ТАВҲИД - Боби дуввум

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیة]

Таҳия ва нашр: Муҳаммадазиз  
Раҷабӣ

2014 - 1435

IslamHouse<sub>com</sub>

كتاب التوحيد - الباب الثاني  
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب  
« باللغة الطاجيكية »

ترجمة: محمد عزيز رجب

2014 - 1435

IslamHouse.com

## Китоби ТАВХИД – Боби дуввум

### **Боби 2.**

Дар баёни фазилати тавҳид ва ин, ки тавҳид ва яктонастӣ сабаби бахшиши гуноҳон аст.

Аллоҳ таъоло мефармояд:

﴿الَّذِينَ ظَاهَرَتْ عَلَيْهِمُ الْمُنَوْعَةُ وَلَمْ يَلْمِسُوْا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٦]

«(Амният аз они) касоне ҳаст, ки имон оварданд ба Аллоҳи ягона ва имони худро бо зулм (ширк) олуда насохтанд...».

*Сураи Анъом – 82.*

Аз Убода ибни Сомит (Аллоҳ аз ў розӣ бод) ривоят аст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبد ربه ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.»

«Ҳар шахсе гувоҳӣ дихад бар ин, ки ҳеч маъбуди барҳақке нест, ба чуз Аллоҳи ягона, ки шарике надорад ва Муҳаммад бандада ва фиристодадаи Ӯст ва шаҳодат дихад, ки Исо низ бандада ва фиристодадаи Аллоҳ ва калимаи Ӯст[1], ки бар Марям

фиристодааст ва (Исо) рухе аз (аз арвоҳи ҳалқардаи Аллоҳ аст[2]. Ва гувоҳӣ дихад, ки Ҷаннат ва Дузах ҳақ аст, Аллоҳ ўро бо ҳар амале, ки карда бошад дохили биҳишт мекунад].[3](ривояти Бухорӣ 3435, Муслим 28).

Инчунин Бухорӣ ва Муслим аз ҳадиси Итбон ривоят кардаанд, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

«Ҳамоно Аллоҳ оташи дузахро ҳаром гардонидааст барои ҳар касе, ки «ло илоҳа иллалоҳ» – ро танҳо барои ризои Аллоҳ гуфта бошад».

Аз АбуСаиди Худрӣ (Аллоҳ аз ў розӣ бод) ривоят аст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

«قال موسى: يا رب، علمني شيئاً ذكرك وأدعوك به قال: يا موسى! قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى! لو أن السموات السبع وعamerهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله».«

«Мусо (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) гуфт: Парвардигоро! Маро чизе биёмӯз, ки туро бо он ёд кунам ва дуъо кунам. Худованҷ гуфт: Эй Мусо! Бигӯ: «Ло илоҳа иллалоҳ» (ҳеч маъбуди барҳаққ нест магар Аллоҳ). Мусо гуфт: Парвардигоро! Ҳамаи

бандагонат инро мегүянд (аз ту чизе меҳоҳам, ки хосси ман бошад). Аллоҳ гуфт: Эй Мусо! Агар ҳафт осмонро бо сокинони онҳо ба ғайр аз Ман ва ҳафт қабати заминро дар як паллаи тарозу гузашта шавад, ва «Ло илоҳа иллал-лоҳ» дар паллаи дигар, пас «Ло илоҳа иллал-лоҳ» аз ҳамаи онҳо вазнинтар ва бартар ҳоҳад буд». (*Ривояти Ибни Ҳиббон ва Ҳоким*).

Имом Тирмизӣ аз Анас (Аллоҳ аз ў розӣ бод) ривоят кардааст, ки гуфт:

Аз Расулуллоҳ (салому дуруди Аллоҳ бар ў ва олу асҳобаш бод) шунидам, ки фармуд:

قال اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابَ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَا أَتَيْتُكَ بِقُرَابَهَا مَغْفِرَةً

«Аллоҳ таъоло гуфтааст: Эй фарзанди одам! Агар дар ҳоле ба сӯйи ман биёй ва бо ман мулоқот кунӣ, ки ба пурии қураи замин гуноҳ кардай, вале ҳеч чизу ҳеч қасро ба ман шарик насохта бошӣ, ман бо ҳамин андоза мағфират ва омӯриш наздат ҳоҳам омад». (ривояти Имом Тирмизӣ, ва онро ҳасан донистааст).

## Баёни масъалаҳои ин боб:

- 1) Бузургӣ ва фарогирии раҳмат ва фазли Аллоҳ таъоло.

- 2) Зиёд будани ачру подоши тавҳид дар назди Аллоҳи мутаъол.
- 3) Илова бар инки тавҳид ачру подоши зиёд дорад, инчунин сабаби омурзиши гуноҳон аст.
- 4) Тафсири ояти 82-уми сурай Аньом, ва инки вожай «зўлм» дар ин оят ба маъни ширк аст.
- 5) Андеша кардан дар мавриди панҷ масъалае ки дар ҳадиси Убода ибни Сомит омадааст.
- 6) Бо ҷамъ кардан байни ҳадисҳо, яъне ҳадиси Убода ва ҳадиси Итбон ва дигар ҳадисҳои ин мавзӯъ, маъни ҳақиқии «Ло илоҳа иллал-лоҳ» барои мо маълум мешавад, ва ҳамчунин иштибоҳи «ғиребхӯрдаҳо» барои мо маълум мешавад. (Ғиребхӯрдаҳо онҳое ҳастанд, ки гумон мекунанд гуфтани «Ло илоҳа иллал-лоҳ» ба (танҳой бидуни амал кардан) кифоят мекунад).
- 7) Шарти қабул шудани «Ло илоҳа иллалоҳ» ин аст, ки онро бо ихлос ва барои хушнудии Аллоҳ таъоло гуфта бошад. Ҷӣ тавре ки дар ҳадиси Итбон омадааст.
- 8) Ҳатто Паёмбарон низ ниёз доштанд, ки фазилати «Ло илоҳа иллал-лоҳ» ба онҳо ёдоварӣ карда шавад.
- 9) «Ло илоҳа иллал-лоҳ» (дар ҳисоби рӯзи Қиёмат) аз ҳамаи мавҷудот вазнинтар ва бартар аст; вале бо ин ҳол тарозуи бисёре аз гӯяндагони ин калима сабук хоҳад буд (аз сабаби гуноҳҳои зиёд, ва аз

сабаби ба чой наёвардани хуқук ва шартҳои ин калима).

- 10) Замин низ монанди осмон дорои ҳафт табақа мебошад.
- 11) Дар ҳафт табақаи осмон мавҷудоте суқунат доранд.
- 12) Ислоботи маъни ҳақиқии сифоти Аллоҳи мутаъол; бар хилоғи ашъариҳо (ва аҳли таътил, ва қасоне ки мункири сифоти Аллоҳ ҳастанд ва дар ин боб сифати «важҳ» дар ҳадиси Итбон омадааст).
- 13) Дар ҳадиси Итбон (разияллоҳу анху) омадааст, ки Расулуллоҳ (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ ва олу асҳобаш бод) фармуд: «Ҳамоно Аллоҳ оташи дузарҳо ҳаром гардонидааст барои ҳар қасе, ки «ло илоҳа иллал-лоҳ» – ро танҳо барои ризои Аллоҳ гуфта бошад». Бо шинохтани ҳадиси Анас (разияллоҳу анху), ки дар Тирмизӣ омадааст, маъни дурусти ҳадиси Итбонро дармеёбем, ки хушнудӣ ва ризои Аллоҳ таъоло ин тарқ ширқ аст, ва гуфтани забонии «*Ло илоҳа иллал-лоҳ*» ба танҳоӣ кофӣ нест ва он тарки ширқ нест.
- 14) Андеша ва тааммул кардан бар инки Исо ва Муҳаммад (салому дуруди Аллоҳ бар ҳардуи онҳо бод) ҳардуяшон бандай Аллоҳ ва паёмбари Аллоҳ ҳастанд.

- 15) Донистани инки яке аз сифатҳои Исо (алайхис-салом) ин аст, ки ў калимаи Аллоҳ ҳаст (яъне пайдоиши ў дар натиҷаи калимаи Аллоҳи мутаъол аст, ки ба Марям илқо кардааст ва бо гуфтани «Бишав» ўро пайдо кардааст).
- 16) Инчунин яке аз сифатҳои дигари Исо (алайхис-салом) ин аст, ки ў рӯҳе аз Аллоҳ ҳаст (руҳе мисли дигар арвоҳи оғаридаи Аллоҳ ҳаст, ки барои ташриф ва такрим Аллоҳ таъоло он рӯҳро чунин ба худаш нисбат медиҳад, мисли китоби Аллоҳ, ва Байтуллоҳ ва ғайра, ва ин ҳеч тоҳ ба ин маънное нест, ки Исо ҷузъе аз Ҳудованҷ бошад (Аллоҳ паноҳ дихад аз ин гуна ақидаи ботил)).
- 17) Донистани фазилати имон ба Ҷаннат ва Ҷузах.
- 18) Донистан ва андеша кардан дар мавриди ин фармудаи Паёмбар (дар ҳадиси Убода): «عَلَى مَا كَانَ مِنِ الْعَمَلِ – Бар ҳар амале ки бошад». (Яъне гӯяндаи «لَوْ إِلَهَ أَيُّهُ لَكَانَ مِنِ الْأَوَّلِ» ҳар амале ки дошта бошад, саранҷом вориди Биҳишт хоҳад шуд, модоме ки ширк наварзидааст).
- 19) Тарозу ду палла (киффа) дорад.
- 20) Исботи сифати «**Ваҷҳ (яъне рӯй)**» барои Аллоҳ таъоло.

---

**[1]**Калимаи Аллоҳ аст, яъне аз сухани Ҳудованд оғарида шудааст. Аллоҳ фармуд: Бишав! Пас ў (Исо) бишуд, ба вуҷуд омад.

**[2]**Исо «Рӯҳуллоҳ» гӯфта шудааст, ва ин «Рӯҳуллоҳ» гӯфтан ва нисбат додани Исо ба Аллоҳ, нисбати шараф ва икром аст, мисли Ҳонаи Аллоҳ, ва Китоби Аллоҳ гӯфтани. Ва Исо алайҳис-салом рӯҳе аз рӯҳҳои (нағсе аз нағсҳои) оғаридаи Аллоҳ ҳаст.

**[3]**Яъне дар охир ўро баъди муҳосаба кардан ва подоши аъмолашро додан, вориди Биҳишт месозад, зоро ки соҳиби тавҳид ва гӯяндаи калимаи тавҳид соҳиби начот аст.

\*\*\*— бо истифода аз тарҷумаҳои Абу Муҳаммад ва Исҳоқ ибни Абдуллоҳи Ҷабирӣ ал-Авазӣ —